

Ба Шурои диссертационии 6D.КОА-019-и  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Шарифзода Раҳматулло Файзулло дар мавзуи «Ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Шарифзода Раҳматулло Файзулло дар мавзуи «Ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ки аз рӯйи он ба Шурои диссертационӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти №15/шд 62 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мутобик мебошад.

Мавриди тазаккур аст, ки диссертатсияи тақризшаванд дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири рушд» омода гардидааст.

**Мубрам будани мавзии таҳқиқоти диссертатсия.** Мавзуи дар маркази таҳқиқоти диссертационии Шарифзода Раҳматулло Файзулло

қароргирифта бешубҳа, мубрам буда, он ҷавобгӯи шароити кунуни тараққиёт ва рушди Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар шароити муосир ҳолатҳои гуногуни таҳдиҳои хатар ба ҳаёт ва саломатии инсон вучуд доранд, ки мухолифи меъёрҳои Конститутсияи ҶТ ва қонунгузории ҷиноятӣ мебошанд ва барои содир кардани ин гуна кирдорҳо қонуни ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар намудааст.

Бояд қайд кард, ки қонуни ҷиноятӣ барои дар хатар мондани ҳаёт ва саломатӣ ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ кардааст, ки он дар моддаи 127 КҔ ҶТ инъикоси худро ёфтааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар сурати содир кардани кирдорҳои дар боло зикршуда, ки боиси дар хатар мондани ҳаёт ва саломатии шаҳс мегарданд, субъектони даҳлдор тибқи талаботи моддаи 127 КҔ ҶТ ба ҷавобагарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Ҳолатҳои мазкур аз он гувоҳанд, ки мавзуи дар хатар монондан яке аз масоили мубрами рӯз буда, таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмиро тақозо карда, зарурат ба такмили қонунгузорӣ дорад. Зоро, ҷинояти дар хатар монондан дар моддаи 127 КҔ ҶТ аз соли 1998 пешбинӣ гардида, аз замони қабули қонуни мазкур то ба ҳол вобаста ба он ягон таҳқиқоти илмии ҳамаҷониба аҷом наёфтааст ва ба таҳқиқ и маҷмӯй эҳтиёҷ дорад.

Дар баробари ин, зарурати таҳлили илмӣ-назариявии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон масъалаи рӯзмарра ва актуалий бοқӣ мемонад, ки ба он муаллиф дар муқаддимаи рисолаи худ таъкид намудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҷинояти марбут ба масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон масъалаҳоеро ба миён меоранд, ки ба амнияти кишвар, арзишҳою падидаҳои демократӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ва адолати иҷтимоӣ ҳалал расонида, ба рушду устувории давлат ва тартиботи ҳуқуқии он зарар мерасонанд.

Дар ин маъно, муқаррар кардани таркиби чинояти ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян намудани асос ва хусусияти ҷавобгарӣ, инчунин асос ва бандубости он ҷораи ҳукуқие мебошад, ки ба устуворнамоии муносибатҳои ҷамъиятӣ равона гардидааст.

Аз ҷониби муаллиф ба мубрам будани мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ ба таври дурусту комил ишора шудааст. Муаллиф ба таври кофӣ ва қонеъкунанда дар қисмати муқаддимавии кор бо овардани нишондиҳандаҳои муайяни омори расмӣ ва иттилооти манбаъҳои дигар, асоснок будани далелҳои матраҳшуда дар таҳқиқоти мавриди назарро собит намудааст.

Гуфтаҳои дар боло матраҳшуда аз мубрам будани мавзуи интихобнамудаи муаллифи рисола дарак медиҳад.

Дараҷаи навғонии диссертатсия ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд, дар он ифода меёбанд, ки диссертатсияи мазкур нахустин пажӯҳиши мукаммали илмӣ дар мавзуи «Ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад.

Аз мазмуни матни диссертатсия ва автореферат бармеояд, ки он дар илми ҳукуқшиносии ватанӣ яке аз нахустин пажӯҳишҳои илмие ба ҳисоб меравад ва он аз рӯйи сохтор, услуби иншо ва натиҷаҳои илмии матраҳгардида дорои аҳаммият ва арзиши ҳоси илмист. Дар қисмати навғонии диссертатсия 2 нуктаи илмии дорои аҳаммияти назариявӣ ва 3 нуктаи дигар барои такмили қонунгузории чиноятии ватанӣ барои ҳимоя пешниҳод гардидаанд. Чунончӣ, диссертант иброз медорад, ки дар м. 127 КҔ ҶТ истилоҳи дар хатар монондан истифода шудааст, вале мағҳуми дар хатар гузоштан дарҷ нагардидааст. Тибқи назари олимон, кирдори “дар хатар монондан” ва “дар хатар гузоштан” аз ҳамдигар тафовут

доранд. Муаллиф дар робата ба ин, тафовути онҳоро дар шакли алоҳида нишон дода, мағҳуми дар хатар гузоштанро дар м. 127 КҶ ҶТ пешниҳод менамояд, ки ҳамчун навгонӣ ҳисоб намудани он ба маврид аст. Муаллиф чунин хулосабаронӣ намудааст, ки истилоҳи «дар хатар монондан» аз ибораи «дар хатар гузоштан» вобаста ба тарафи субъективии худ аз ҳамдигар тафовут доранд. Фарқ байни «дар хатар гузоштан» аз «дар хатар монондан» дар он аст, ки субъекти чинояти «дар хатар гузоштан» шахси ҷабрдидаро қасдан дар ҳолате мегузорад, ки таҳди迪 расидани зарар ба ҳаёт ва саломатии ӯ вучуд дорад. «Дар хатар монондан» бошад, маъни онро дорад, ки субъекти чиноят шахси ҷабрдирдaro аз беэҳтиёти дар ҳолати барои ҳаёт ва саломатии ӯ ҳавфнок монондааст. Аз ин рӯ, навгонии пешниҳоднамудаи муаллифро дар диспозитсияи моддаи 127 КҶ ҶТ ҷонибдорӣ менамоям. Муаллиф дар рисолаи илмӣ таҷрибаҳои мусир ва маълумоти омории кишвар ва хориҷаро вобаста «Ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», мавриди матраҳ қарор гирифта, таҳлили табиати ҳуқуқии чинояти дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории чинояти давлатҳои узви ИДМ оид ба чинояти дар хатар монондан, аломатҳои тарафи объективӣ ва субъективии чинояти дар хатар монондан ва таҳлили аломатҳои бандубастшаванда ва маҳсус бандубастшавандай чинояти дар хатар монондан ҳамчун навгониҳои таҳқиқоти диссертационӣ маҳсуб мешавад, ки ба ҳамаи ҷанбаҳои таҳқиқоти диссертационӣ работ дорад.

Муаллиф ҷиҳати такмил додани КҶ ҶТ ва самаранокии истифодаи он барои боз ҳам возеху равшан шудани м. 206 КҶ ҶТ ворид кардани тағйирот ба мағҳуми «дар хатар монондан»-ро зарур мешуморад. Муаллиф дар ибтидо пешниҳод намудааст, ки номи модда – «дар хатар

монондан» ба «дар хатар монондани ҳаёт ва саломатии инсон» тағиیر дода шавад.

Масъалаҳои матраҳшуда оид ба мукаммалгардонии қонунгузории чиноятии ватанӣ ва дигар масъалаҳое, ки бевосита ба чинояти мавриди омӯзиши рисола рабт доранд, асоснок карда шудааст.

Дар баробари ин, аз ҷониби муҳакқик ҳамчунин коркардҳои дигари вобаста ба ҳалли мушкилот ҳангоми татбиқи меъёрҳои чиноятии тақризшаванд дар миён гузошта шудаанд, ки аз нигоҳи мо қобили таваҷҷуҳ ва баррасӣ мебошанд.

Асоснокӣ ва эътиимоднокии ҳулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия зикр гардидаанд. Назару андешаҳои муаллиф ва натиҷаҳои илмии диссертатсия аз шубҳа орӣ буда, ҳулосаҳои дар он оварда натиҷаи таҳлили муқаррароти илмӣ-назариявӣ, таҷрибаи амалияи тафтишотиву судӣ, инчунин омори расмӣ ва қонунгузории чиноятӣ мебошад.

Диссертатсия кори илмӣ-таҳқиқотии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, моҳиятан мутобиқ бо таҳассуси интихобшуда таҳия ва омода шудааст. Натиҷаҳои илмии аз он бадастомада, метавонанд дар рушди илми ҳуқуқи чиноятӣ, криминология, инчунин, дар амри пешбинии ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян гардидани кирдорҳои алоҳидаи он ва ҳамчунин таркиби чинояту тавсифи криминологии ин гуна кирдорҳо мавриди истифода қарор ҳоҳад гирифт.

Диссертатсия таҳқиқоти комил ва хотимаёфтаи илмӣ буда, мазмуни ягона дорад ва он вобаста ба ҷанбаҳои муҳталифи назариявию амалӣ дар шакли матраҳ гардидани суолҳои алоҳида таҳия шудааст. Суолҳои алоҳида ба ҳамдигар мутобиқат намуда, дар ҳамbastagӣ мазмуни ягона доранд ва дар маҷмуъ таҳлили илмӣ-назариявии ҷавобгарии чиноятиро

барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бар мегиранд.

Аз натиҷаи таҳлили матни диссертатсия дида мешавад, ки дар он ақидаҳои муҳталифи илмӣ-назариявии олимони соҳа оварда шудаанд ва ҳамзамон онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Масъалаҳои ҷудогона ба гайр аз таъииди коршиносону олимон ва муқаррароти илмӣ, инчунин бо маводи таҷрибаи амалӣ ва судӣ, нишондодҳои мушаххас аз омори расмӣ асоснок карда шудаанд. Пуррагии таҳқиқотро, аз ҷумла таҳлили муқоисавӣ-ҳукуқии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои аъзои ИДМ оиди дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад. Муаллиф ба тавсифи ҳукуқии ҷиноятии моддаи 127 КҔ ҶТ диққат дода, алоқамандӣ ва дигаргуни онро бо қонунгузории ҷиноятии хориҷи кишвар муқоиса намудааст. Ҳолатҳои зикргардида аз асоснок ва мӯтамад будани хулоса ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда дарак медиҳанд.

Аҳаммияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия дар он аст, ки муқаррарот ва хулосаҳои илмии он амалан метавонанд, дар омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои гуногуни вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, таърихи ташаккул ва асосҳои рушду такмили он, тафриқасозии ҷавобгарии ҷиноятӣ, намудҳои бандубастшавандай ҷавобгарии ҷиноятиро барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти ҳусусиятҳои миллӣ истифода бурда шаванд. Бахусус, саҳми шахсии муаллиф дар шарҳу тавзехи мағҳумҳои алоҳида ва аҳаммияти онҳо назаррас аст. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот дар раванди таълим, аз ҷумла, омӯзиши мавзӯъҳои вобаста ба ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ, асосҳои

чавобгарии чиноятӣ ва мавзуъҳои алоҳидаи қисми маҳсуси ҳуқуқи чиноятӣ метавонанд, истифода карда шаванд.

Дар Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз байн бурдани муҳолифат дар татбиқи м. 127 КҔ ҶТ лозим медонем, ки диспозитсияи модда дақиқ карда шавад, ки дар хатар монондан кирдореро амалий мекунад, ки ба қасдан расонидани зарар ба саломатӣ алоқамандӣ надорад.

Аҳаммияти амалии диссертатсия дар имкони истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот ва хулосаҳои муаллиф оид ба номукаммал будани меъёрҳои алоҳидаи қонунгузорӣ, ки онҳо дар асоси таҳлили маълумотҳои оморӣ, амалияи тафтишотӣ ва судӣ бароварда шудаанд, барои такмили қонунгузории чиноятии ватанӣ, санадҳои меъёрии соҳавӣ ва санадҳои вобаста ба он, инчунин дар банақшагирии криминологӣ зоҳир мегардад.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан камбудиҳои дар ин самт дар илми ҳуқуқи чиноятӣ мавҷудбударо пур менамоянд.

Дар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ба назар мерасанд, ки онҳоро қайд намудан лозим аст ва ба Шарифзода Р.Ф. дар шакли тавсияҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи ў пешниҳод менамоем:

1. Муаллиф дар саҳифаи 20-21 диссертатсия таъкид менамояд, ки ҳангоми содир гардидани чинояти дар хатар монондан вайроншавии муносибатҳои муайяни ҳуқуқӣ дар байни субъектони ҳуқуқ ба вучуд меояд. Ҳусусан, байни шахси ба ёри муҳтоҷ ва шахси барои расонидани ёрӣ уҳдадор. Чунин амал дар фаъолияти ҳаррӯзai шаҳрвандон метавонад ба вуқӯъ пайванداد. Ҳусусан, кирдори дар хатар мононданро метавон нисбати

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми адои вазифаи хидматиашон мушоҳида намуд. Вобаста ба ин ҳолатҳо, дар бисёр санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ наздик ба кирдори дар хатар монондан банд ва ё қисме ба мушоҳида мерасад. Дар саҳифаи мазкури диссертатсия баёни фикр норавшан буда, шарҳи иловагиро талаб менамояд. Аз ин лиҳоз, аз муаллиф талаб карда мешавад, ки ҷиҳати фахмо шудани нуқтаи назари худ мавҷуд будани кирдори дар хатар мононданро дар дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ шарҳ медод.

**2.** Дар қисмати дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмии диссертатсия ва автореферат номи олимони ватанӣ бо зикри асари онҳо, ки оид ба мавзуи тақризшаванда таҳқиқот анҷом додаанд, оварда шудааст, аммо ҳангоми таҳқиқ равишҳои методологӣ муайян карда нашудааст.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар мачаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Нуктаҳои асосии назариявӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳоднамудаи муаллиф, дар 8 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, ки фарогири паҳлӯҳои гуногуни ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Ҳамчунин, муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар мақолаҳои илмӣ, дар шакли маъруза дар конференсияҳои гуногуни илмӣ-амалии сатҳи байналмилаӣ ва ҷумҳурияйӣ инъикос ёфтаанд.

Зикр намудан ба маврид аст, ки төъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Шарифзода Р.Ф. ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

**Қисмати хотимавии тақриз.** Рисолаи тақризшаванда аз лиҳози мубрамият, ном ва нақши мавзуъ, муқаддима, бобҳо ва зербобҳо, хулосаю сарчашмаҳо пайдарҳам, бо услуби илмӣ таҳия гардидааст. Омӯзиши матни пурраи диссертатсия ва автореферати Шарифзода Раҳматулло Файзулло нишон медиҳад, ки он кори анҷомёфта буда, дорои навгониҳои илмӣ ва натиҷаҳои боэътиҳод мебошад. Автореферат ва корҳои илмии чопшуда мазмуни асосии кори диссертатсиониро инъикос менамоянд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз рӯйи мазмун ва мантиқ ба талабот ҷавобғӯ буда, натиҷаҳои бадастомада дар тавсееи асосҳои назариявӣ ва методологии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши калидӣ хоҳанд дошт. Пешниҳод, хулоса ва нуктаҳои илмие, ки дар диссертатсия иброз гардидаанд, судманд ва саривақтӣ буда, онҳо ҷиҳати бартараф намудани ҳолигии илми ҳуқуқшиносии ватанӣ равона шудаанд.


Дар маҷмуъ, Шарифзода Раҳматулло Файзулло, сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08.

– Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Такризи мазкур бо назардошти талаботҳои бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

**Муқарризи расмӣ:**

Муовини ректор оид ба корҳои таълими  
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон  
дар ноҳияи Раҷт, номзади илмҳои  
ҳуқуқшиносӣ



Зокирзода З.Х.

Имзои Зокирзода З.Х.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори Раёсати қадрҳо ва корҳои маҳсусӣ  
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон  
дар ноҳияи Раҷт

«07» 12 2023 с.

Шодизода Н.М.



**Суроғаи муқарриз:**

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишкадаи омӯзгории  
Тоҷикистон дар ноҳияи Раҷт, 734025, ноҳияи Раҷт,  
ш. Ғарм, кӯчаи Э. Муҳиддин-63,  
Тел. корӣ: (8) 313121103.  
E-mail: [zafar.khayrullozoda@mail.ru](mailto:zafar.khayrullozoda@mail.ru)